

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи номзадии Ҷавҳарова Муцибахон Одиловна дар мавзӯи «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ» барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯи иҳтисоси 10.01.01-Адабиёти тоҷик.-Душанбе, 2019- 185 саҳ.

Дар адабиёти тоҷикии форсӣ ба достонҳои ҳамном ҷавоб гуфтан баъд аз «Ҳамса»-и Низомии Ганҷавӣ бештар роиҷ гардида, то садаи бистум идома ёфтааст. Ин падида як тақлид ё пайравии оддӣ набуда, балки як навъ санчиши маҳорату малака, қувваи эҷодӣ ва донишу ҷаҳонбинӣ маҳсуб меёфт ва бо шоирони бузург баробар ва ҳампанча шудан дар асрҳои миёна аз камоли ҳунар ба ҳисоб рафта, ин санчиши маҳорат ба рушди достоннависӣ низ сабаб мегардид.

Зикр бояд намуд, ки асарҳои машҳури адабиёти ҷаҳонӣ, ба мисли қиссаҳои «Калила ва Димна», «Лайлӣ ва Мачнун», «Юсуф ва Зулайҳо», «Саломон ва Абсол» ва амсоли ин аввал дар миёни мардуми як манотик арзи вуҷуд карда, тадриҷан ба қишварҳои дигар ҳамчун қиссаҳои сайёр интиқол ёфтаанд. Чунончи, қиссаи «Калила ва Димна» ба мардуми ҳинд, «Лайлӣ ва Мачнун» -ро арабҳо, «Юсуф ва Зулайҳо» ба яхудиён, «Саломон ва Абсол»-ро юнониён оғаридаанд, ки ба адабиёти хаттӣ ҳамчун достонҳои ошиқона, ахлоқӣ ва фалсафӣ ворид шуда, намунаҳои зиёди ин осор дар адабиёти форсии тоҷикӣ таълиф шудаанд.

Дар адабиётшиносии ватаниву ҳориҷӣ оид ба таҳқиқ, таъриҳ, заминаҳои эҷод, ҷойгоҳи қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дар сарчашмаҳо, монандиву фарқи онҳо Ҳ.Этте, В.В.Бартолд, А.Е.Кримский, Е.Э.Бертелс, С.Брагинский, Ян Рипка, Ч.Стори, Забеҳулло Сафо, Мұңтабо Минүй, Мұҳаммадамини Риёҳӣ, Абдурасул Хайёмпур, Ҳ.Мирзозода, Афсаҳзод, Ҳ.Шарифов, М.Б.Пиатровский, Н.Ш.Хисамов, А.Абдусаттор, А.Зухуриддинов, С.Амирқулов, Азорабеков С.К., Б.Шерназаров, У.Фаффорова, А.Қулиев, А.Сатторов, Ҷ.Нақиева, М.Тарбият ва дигарон мақолаву таҳқиқотҳои алоҳида анҷом додаанд, ки онҳо дорои аҳамияти вижа мебошанд.

Муҳтавои мақолаву рисолаҳо ва таҳқиқоти донишмандони фавқ нишон медиҳад, ки бо вуҷуди пажӯхишу ҳулосаҳои судманди илмӣ ва нашри нусхаҳои гуногуни достонҳо то имрӯз дар адабиётшиносии тоҷик таҳқиқоти монографии муқоисавии достонҳои ҳамном хеле кам аст, аз ин рӯ, рисолаи Ҷавҳарова М.О. дар мавзӯи «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ» ба мақсади омӯзиши муқоисавии достонҳои Ҳоварии Шерозӣ ва

Абдураҳмони Ҷомӣ саривақтӣ буда, ҷойи холии мавзӯи мазкурро дар адабиётшиносии тоҷик, дар маҷмӯъ дар юсуфузулайҳошиносии ҷаҳонӣ пурра мегардонад.

Аз ҳамин дидгоҳ диссертатсияи Ҷавҳарова Муҷибаҳон Одиловна дар мавзӯи «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ аз мавзӯъҳои муҳиму актуалӣ маҳсуб ёфта, дар адабиётшиносии тоҷик мариди пажӯҳиш ва баррасии алоҳида қарор нағирифтааст.

Диссертатсияи мавриди тақриз аз муқаддима, се бобу фаслҳо ва хотимаву китобнома фароҳам омадааст. Ӯнвонҷӯй дар муқаддимаи рисола оид ба масоили таҳқиқи мавзӯъ, маводи таҳқиқ, дараҷаи омӯхта шудани он, навғониҳо дар рисола, аҳамияти назарӣ ва амалии диссертатсия, ҳадафу усулҳои таҳқиқ андешаву мулоҳизаҳо баён намудааст.

Диссертант дар боби аввали рисола, ки “Муҳтаво, соҳтор ва сюжети достонҳои «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ” унвон дорад, масъалаҳои манбаъ ва сарчашмаи масеҳии достонҳои «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ, манбаъ ва сарчашмаи исломии форсии тоҷикии достонҳои «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ, таърихи таълиф, таҳлили образҳои достонҳои ҳамном ва муҳтавои асосии достонҳои «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомиро ба таври алоҳида мавриди пажӯҳиш қарор додааст.

Аз пажӯҳиши муҳаққиқони ватаниву хориҷии мавзӯи мазкур бармеояд, ки дар адабиёти форсии тоҷикӣ ҳамаи он шоироне, ки қиссаи пуршӯри «Ҷусуф ва Зулайҳо»-ро таълиф кардаанд, аз сюжет ва мазмуни китобҳои муқаддаси “Библия” ва «Қуръон» истифода кардаанд ва Абдураҳмони Ҷомиву Ҳоварии Шерозӣ низ аз ин тоифа мустасно нестанд. Дар «Библия» ҳатми қисса бо тавғиқ хостани Юсуф ба бародаронаш ва худопараст будани онҳо ва дар синни 110-солагӣ вафот кардани ў ба поён расидааст. Дар «Қуръон» бошад ҳатми қисса бо дуъои Юсуф ба даргоҳи Ҳудованд, баҳри ғалабаи раҳмон бар шайтон, ба Ҳудо имон овардани мардум ва парастиши Ҳудои якто ба охир мерасад. Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ низ мисли шоирони дигар ба Юсуф ҳамчун образе, ки ҳамаи ҳодисаҳои қисса дар атрофи номи ў ҷарҳ мезанад ва қаҳрамони асосӣ мебошад, танҳо аз назари фарогирии масъалаҳои шариати исломӣ сухан гуфта, аз ҳати сюжети «Қуръон» берун нарафтаанд. Агар Абдураҳмони Ҷомӣ дар достони худ бештар масъалаҳои ишқи ирфониро баррасӣ карда, ба образи Юсуф бештар

таваҷҷуҳ карда бошад, Ховарии Шерозӣ дар баробари баррасии ишқи ирфонӣ ишқи заминиро низ ситоиш мекунад ва дар баробари Юсуф ба образи Яъқуб бештар таваҷҷуҳ дорад. Сюжети қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дар фарҳанги масехӣ аз фолклор ибтидо гирифта, баъд ба адабиёти хаттӣ ворид гашта, дар байни мардуми гуногун пахн гардидааст.

Диссертант ҳангоми баррасии масъалаи сарчашмаҳои масехии қиссаи «Юсуф» дар Библия онро ба чаҳор қисмати асосӣ чудо карда (1.Фурӯҳта шудани Юсуф (боби 37). 2.Дар Миср будани Юсуф (бобҳои 37 – 41). 3.Юсуф дар Миср хонаводаи худро қабул мекунад (бобҳои 41-49). 4.Вафоти Юсуф (боби 50), аз ҳамин мавқеъ онҳоро баррасиву таҳлил намуда, ба андешаи муҳим расидааст, ки “Чаҳор қисмати баёнгардида асосан сюжети қиссанро ба пуррагӣ фаро мегиранд ва лаҳзаҳои гуногуни дар қисса омада як робитае ва монандие дар таъриҳ ва фарҳанги ҷаҳонӣ доранд ва ҳамин робита ва умумият ин қиссанро дар байни мардумони гуногун, новобаста аз миллат ва мазҳаб маҳбуб гардонидааст” (Дисс.саҳ.22).

Дар фарҳанги исломӣ бошад қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» аз Қуръон (сӯраи 12) маншაъ гирифта, ба таркиби китобҳои зиёди таъриҳ, тафсирҳои Қуръон, силсилаи қасас-ул-анбиёҳо ва адабиёти шифоҳиву ҳатии бадеии форсии тоҷикӣ ворид гардида, зина ба зина ба як рукни муҳими фарҳанги исломии форсии тоҷикӣ табдил ёфтааст. Муаллиф ҳангоми баррасии ин мавзӯъ қайд мекунад, ки дар тафсирҳои исломӣ ва ахбору қиссаҳо асосан ду ақида дар бораи воридшавии қиссаи «Юсуф» ба Қуръон мавҷуд аст, ки шакли ривоятий доранд. Бо вуруди қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дар фарҳанги исломӣ як гӯшай ин фарҳанги азим шодоб гардидааст. Қуръон танҳо китоби бозгӯяндаи қиссаҳо нест ва қиссаҳое, ки дар таркиби ин китоби муқаддас омадаанд, зиёданд ва аз рӯзгори ибратбахш ва омӯзандай паёмбарон ба мо маводи ҷолиб медиҳанд.

Унвончӯй дар фаслҳои сеюму чоруми диссертатсия ба мавқеъ ва мартабаи Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ дар таърихи адабиёти тоҷикии форсӣ, таърихи таълифи достонҳои “Юсуф ва Зулайҳо”, таҳлили образҳои асосии достонро мавриди таҳқиқи ҷиддӣ қарор дода, ба андешаву хулосаҳои муҳим расидааст. Ба андешаи муҳаққиқ достони «Юсуф ва Зулайҳо» - и Мирзо Фазлуллоҳ Ховарии Шерозӣ мисли достонҳои дигари дар ин мавзӯъ эҷодшуда дар асоси ривояти қиссаи муҳаббати Юсуф бо Зулайҳо, ки решаш аз фолклори яхудиён дошта, мувоғики қонунияти гузариш ва кӯчиши сюжетҳои як адабиёт ба адабиёти дигари олам, ки хоси адабиёти умумиҷаҳонӣ аст, интиқол

ёфтааст. Достони “Юсуфу Зулайхо” – и Ховарии Шерозӣ дар пайравӣ ба ягон шоире эҷод нашуда, мустақил ва аз нигоҳи хати сюжет, устухонбандӣ ва вазн мисли достонҳои дигари “Юсуф ва Зулайхо” буда, маҳсусиятҳои худро доштааст. Ховарӣ дар эҷоди достони “Юсуф ва Зулайхо” асосан ба сюжети дар Куръон омада пайравӣ кардааст. Ҳамаи он 111 ояти сӯраи “Юсуф”, ки дар Куръон омадаанд, дар достони “Юсуф ва Зулайхо” – и Ховарӣ бозгӯии бадей шудаанд.

Достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷомӣ солҳои 1483-1484 дар пайравӣ ба “Ширин ва Ҳусрав”-и Низомии Ганҷавӣ суруда шудааст. Абдураҳмони Ҷомӣ сабаби эҷоди қиссаи “Юсуф ва Зулайхо”-ро дар ду омил медонад. Омили нахустро дар оғариҷани ин достони ҷолиби ишқӣ, ки “дар ишқбозӣ достоне оғариҷан”, “нақше зи килки нуктазо қашидан”, “аз ӯ дар олам нишона мондан”, “аз сӯзи ишқ нуктадонӣ кардан” ва “суханро бар поя ва ҷои муайян расонидан” дидаст. Омили дувум, ки Ҷомӣ ба ин қиссаи машҳур рӯй овардааст, дар бораи сюжети достонҳои “Ҳусраву Ширин” ва “Лайливу Мачнун” асарҳои зиёд оғариҷу шудаанд ва бояд аз ҳусни оламгири Юсуф ва ишқи ҷонсӯзи Зулайхо достони марғубе суруданро таъкид намудааст. Сюжети асосии достонро мисли дигар шоирони адабиёти классикии форсии тоҷикӣ Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ низ аз таркиби Куръон (сӯраи 12) ва тафсирҳои то замонаш эҷодшуда гирифтааст, аммо достони ӯ комил ва мустақил аст. Достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Ҷомӣ аз нуктаи назари мавзӯъ, истифодаи санои шеърӣ, нерӯи азими тафаккур, маҳорати фавқулода бузурги воқеанигорӣ, инчунин ба ҳайси зинда, табиӣ ва воқеъбинона тасвир намудани лаҳзаҳои муҳталифи муносибати ошиқона, пай бурдан ба умқи олами ниҳонии инсон, шӯру тӯфонҳои баҳри қалби одамӣ, панду мавъиза, ҳикмат ва андарзҳои судманди ҳакимона, рою тадбири мамлакатдорӣ, раиятпарварӣ ва амсоли ин аз дигар маснавиҳои дар ин сюжет эҷодшуда ва дигар маснавиҳои Ҷомӣ ба кулӣ фарқ меқунад.

Боби дуюми рисола “Таҳлили муқоисавии ғоя ва симоҳои марказии достонҳои “Юсуф ва Зулайхо”-и Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ” номгузорӣ шуда, аз чор фасл – “Таҳлили ғоявии достонҳои Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ”, “Таҳлили симоҳои марказии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ховарии Шерозӣ”, “Таҳлили симоҳои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ”, “Муқоисаи симоҳои марказии достонҳои Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ” фароҳам омадааст. Ӯнвонҷӯй ҳангоми баррасии масъалаҳои мавриди таҳқиқ дар ин ё он давра ва ё замони муайяни таърихӣ эҷод шудани онҳоро, ки баёнгари рӯҳия, ҳодисаҳои таърихиву иҷтимоии замони шоир

ва нависанда, нақши ҷараёнҳои иҷтимоиву мазҳабӣ, фалсафӣ, мақоми шаҳсиятҳои сиёсиву фарҳангиву илмӣ ва дар мачмӯъ бурду бохти ҳар давру замонро, ки дар асарҳои таъриҳӣ, фалсафӣ, илмӣ ва бадеии ҳамон замон инъикоси илмӣ ва бадеии худро меёбанд, таъкид мекунад

Зикр бояд кард, ки достонҳои “Ҷусуф ва Зулайҳо”-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ, ки дар давраҳои муҳталифи таъриҳӣ эҷод шуда, қиссаи рӯзгори ибратбахши пайғамбару пешво ва шаҳсияти барҷастаи таъриҳӣ Юсуфро, ки зикраш дар китобҳои осмонии муқаддас -Таврот ва Қуръон омада, саҳифаҳои қасас-ул-анбиёҳоро зеб додааст. Ин аст, ки ғояи асосӣ ва марказии достонҳои “Ҷусуф ва Зулайҳо”-и Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомиро ғояи иҷтимоии адолатталабӣ ва панду андарз додан ба подшоҳ ва ҳокимони замонашон ва ваҳдати вучуд ташкил медиҳад. Ба андешаи диссертант Юсуф ҳамчун образи марказии достонҳои Ҳоварӣ ва Ҷомӣ ҳамчун пайғамбарзода, ҷавони дорои одоби ҳамида ва баъдан ба азобу уқубат гирифткоршуда, vale ҳамеша тарафдори ғояи покии динии яктонастӣ ва ваҳдати вучуд тасвир шудааст, ки аз дигарон низ чунин рафтторро талаб мекунад ва то охири достонҳо ҳамчун тимсоли покӣ ва ростӣ амал мекунад. Дар ҳар ду достон Юсуф дар ҷавонӣ алаккай аз худ нишонаҳои ояндабинӣ ва пешгӯиро дорост, ки ин амал танҳо ба пайғамбарон хос аст, ки дар охири достонҳо ҳамчун роҳбар, пешво ва пайғамбар тасвир шудааст. Ҳоварии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ ба ҳама хислатҳои Юсуф аз назари талаботи дини ислом нигариста, ҳама амалҳояшро мусбат нишон додаанд.

Ба андешаи унвонҷӯй дар достони “Ҷусуф ва Зулайҳо”- и Ҳоварии Шерозӣ образҳои зиёд мавриди истифодаи шоир қарор гирифтаанд, ки ҷараёни хати сюжет ба фаъолияти онҳо иртибот дошта, образҳои Юсуф, Зулайҳо, Яъқуб, Молики Заър, дояи Зулайҳо образҳои аввалиндарава ва образҳои падари Зулайҳо, Азизи Миср, аҳолии Миср, бародарони Юсуф, Ҷабраил (фаришта), Малик Райён образҳои дувумдараҷа ва расулони (фиристодагони) ҳар диёр, расули падари Зулайҳо, ҳамшираи Юсуф, гург, аъробӣ, харидорон, канизони Зулайҳо, суратгарони Чин, кӯдаки семоҳа, занони Миср, сарҳангон, зиндониён, соқӣ ва хонсолор образҳои лаҳзавӣ тасвир ёфтаанд.

Ҳоварии Шерозӣ дар тасвири образи мазкур аз симои Юсуфи китоби Қуръон берун нарафта, вежагиҳои динии ӯро нигоҳ доштааст. Ҳоварӣ қӯшиш кардааст, ки асосан хислату рафтари Юсуфро аз ҷиҳати фарогирии мавзӯъҳои ахлоқӣ ва динӣ бозгӯӣ кунад. Дар достони Ҳоварии Шерозӣ образи Юсуф қабл аз ҳама ҳамчун ҷавони дурандешӣ

босабру таҳаммул, доно, покизахўй, росқавл, инсондўст ва дар роҳи диндориву тақводорӣ хеле фаъолу устувор тасвир шудааст.

Образи Яъқуб дар достони Ховарии Шерозӣ аз образҳои хеле ҷолиб буда, бо таклифи дӯстонаш Ховарӣ ба бозгӯии симои Яъқуб бештар таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст, чунки дар дигар достонҳои ҳамноми “Юсуф ва Зулайҳо”-ҳо образи Яъқуб хира тасвир шудааст.

Зулайҳо аз фаъолтарин образҳои достони Ховарии Шерозӣ ва дар маҷмӯъ тамоми достонҳои “Юсуф ва Зулайҳо”-и адабиёти классикии форсии тоҷикӣ маҳсуб ёфта, аз ибтидо то интиҳои хати сюжет фаъолият дорад. Аксари саҳнаҳои ҷолиб ва таъсирбахши достон дар қатори Юсуф ба фаъолият ва кӯшиши Зулайҳо вобаста аст. Унвончӯй дар асоси мисолҳои мушаҳҳас тамоми хислатҳои Зулайҳоро таҳлилу бозгӯй намуда, хулоса намудааст, ки пас аз ҷавониву зебоиро соҳиб шудани Зулайҳо бо исрори подшоҳи Миср - Малик Райён Юсуф Зулайҳоро ба никоҳи худ медарорад ва ҷиҳил сол бо ҳам зиндагӣ мекунанд ва бо ҳоҳиши Зулайҳо Юсуф ба ҷиҳати эътикоф иморате месозад, ки дар он ҷо ҳар дуяшон аз тақводориву парастиши Ҳудованди ягона тоату ибодат мекарданд.

Диссертант ҳангоми баррасӣ ва таҳлили симоҳои асосии достони “Юсуф ва Зулайҳо”-и Абдураҳмони Ҷомӣ ба образҳои асосӣ ва фаъоли қисса Юсуф ва Зулайҳо таваҷҷӯҳ намуда, таъқид мекунад, ки падари Юсуф -Яъқуб, бародарони ў, сардори корвон-Молик, падари Зулайҳо, доя, Азизи Миср, подшоҳи Миср, занони Миср, меъмор, мусаввир, дуҳтаре аз қавми Од бо номи Бозға ва гайра асосан барои тақмили симои Юсуф ва Зулайҳо нигаронида шудаанд. Ба андешаи муҳаққиқ образи Юсуф дар достони Ҷомӣ бо ҳама зебоии зоҳирӣ ва ботинияш тасвир гардида, саҳт пойбанди дин аст ва бе хости Ҳудованди якто ягон амалро иҷро намекунад, оқилу доност, ки аз ибтидои ҳар кор фарҷомашро мебинад, ба ҳама муносибати нек дошта, аз ҳама ин нуктаро ҳоҳиш дорад. Аз ин дидгоҳ Абдураҳмони Ҷомӣ дар симои Юсуф аввал кӯдакеро тасвир кардааст, ки аз ваҷоҳати ў нишонаҳои пайғамбарӣ ва пешвӣ ҳувайдост. Юсуф дар ҳар амалаш нишоне аз хирадманӣ ва ояндабинӣ ба назар мерасад. Муъчизаи ў тавассути дуо, пешгӯй ва таъбири хоб амалӣ мегардад, ки ин низ як шоҳаи муҳими илм аст.

Дар пажӯҳиши унвончӯй дар достони Абдураҳмони Ҷомӣ Зулайҳо аз фаъолтарин чехра, кӯшотарин шаҳсият, ҷолибтарин симо ва зеботарин зан аст. Зулайҳо симои зани дирӯз, имрӯз ва фардост, ки бо тамоми фаъолияти ҷолиби худ ҳатти сужети достонро дилкаш ва рангин намудааст. Агар Ҷомӣ Зулайҳоро бо чунин дилрабоӣ ва фаъолиятманӣ тасвир намекард, бо сабаби нишон надодани бисёр саҳнаҳои қисса иди

достон бад-ин ҷаззобияти баланд ва муҳаббати зиёд байни хонандагон эътибор пайдо намекард.

Андешаҳои муаллифи диссертатсия дар мавриди муқоисаи симоҳои марказии достонҳои Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ низ қобили таваҷҷӯҳ аст, зоро дар маркази диққати ҳар ду шоир муҳаббат ва ишқи Илоҳӣ мақом ва ҷойгоҳи марказӣ дорад, ки ин нукта аз ғояи асарҳо маншâ мегирад. Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчун шоир ва аз пешвоёни тариқати нақшбандия ғоя ва афкори тасаввуфи нақшбандиро дар осораш тарғиб ва ташвиқ кардааст. Ховарии Шерозӣ бошад дар баробари тарғиби ишқи Илоҳӣ бозгӯии масъалаҳои ишқи заминӣ, дар мисоли муҳаббати саҳти падар- Яъқуб ба Юсуф тасвир шудааст. Ҳам Ховарӣ ва ҳам Ҷомӣ фарзанди замон худ буданд, ки аз мардони тақводор ва ҳомии дини ислом маҳсуб мешаванд. Ховарӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ аз сюжети дар Қуръон ва тафсирҳо омада берун нарафтаанд. Дар ҳар ду достон дар тасвири образи Юсуф бисёр масъалаҳо аз асотири динии мусулмонӣ ба назар мерасад. Юсуф дар достони Ҷомӣ дар хурдӣ аз худ сифатҳои гайриоддӣ зоҳир мекунад, ки ин хислатҳо дар достони Ховарӣ низ айнан омадааст. Ин аст, ки Ховарӣ ва Ҷомӣ образи Юсуфро чунон ба тасвири бадеӣ кашидаанд, ки ба назари хонанда ҳамчун як инсони оддии заминӣ ба назар мерасад, ки дар рафттору кирдораш новобаста аз он ки ў мансаби вазирӣ дорад, мисли дигар одамон аст ва аз образҳои хеле ҷолиби адабиёти форсии тоҷикӣ аст.

Унвонҷӯй ҳангоми баррасии образи Зулайҳо ба хулосае расидааст, ки образи Зулайҳо назар ба Юсуф дар ҳар ду достон хеле фаъол аст. Дар достони Ховарии Шерозӣ, ки нисбат ба достони Абдураҳмони Ҷомӣ ҳаҷман калон аст, лаҳзаҳое тасвир шудааст, ки Ҷомӣ аз баёни онҳо худдорӣ кардааст. Образи Зулайҳоро дар ҳар ду достон баъд аз бут шикастан ва қалимаи тавҳид ба забон овардан ҳамчун ифодагари ишқи Илоҳӣ мебинем, ки ў танҳо машғули тоату ибодат аст ва Зулайҳо аз Юсуф ҳоҳиш мекунад, ки барои эътикоф ибодатгоҳе сохта шавад ва ин ҳоҳиши Зулайҳоро Юсуф иҷро мекунад.

Диссертант дар боби сеюми диссертатсия вежагиҳои услубӣ ва бадеии достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомиро мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба муҳтаво ва устухонбандии достонҳои ҳамном ва монандиву фарқи онҳо, монандӣ ва фарқ дар ҷараҷарӣ ва тасвирсозӣ, мавқеи хоб ва руъё дар достонҳои ҳамном. мавқеи мунозира дар достонҳои ҳамном, нома ҳамчун ҳатти ҳунарӣ дар достонҳои ҳамном, забон ва сабки достонҳои Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ андешаву мулоҳизаҳои муфид баён

мекунад. Аз рӯи пажӯшишҳои диссертант маълум мегардад, ки ҳар ду достон аз нигоҳи устухонбандӣ комилан асари мустақили бадеӣ буда, дар пайравии бевоситаи ягон шоир гуфта нашудаанд, аммо ҳам Ховарӣ ва ҳам Ҷомӣ ба шоирони гузашта эътифод ва эътироф доранд, ки сюжети ин қиссаи машхурро ба риштаи назм кашидаанд. Агар Абдураҳмони Ҷомӣ дар ҷавоб гуфтан ба “Ҳамса”-и Низомии Ганҷавӣ ба эҷоди достон шурӯъ карда бошад, Ховарӣ аз рӯи завқи шоирӣ ва санҷидани маҳорати худ ва дар ин мавзӯи ҷолиб асар оғаридан онро ба назм даровардааст.

Муҳаққиқ истифода шудани хоб ва рӯёро ҳамчун хатти ҳунарӣ дар достонҳои Ховарӣ ва Ҷомӣ маънидод карда, аз Библия ва Қуръон сарчашма гирифтани онҳо ва дар достони Ховарӣ 8 хоб ва дар достони Ҷомӣ 7 ҳобро, ки ба ҷеҳраҳои асосии достонҳо Юсуф ва Зулайҳо, подшоҳи Миср ва зиндониён мансубанд ва оғозу анҷоми достонҳо марбут ба ҳамин ҳобҳо мебошанд, мавриди таҳлил қарор додааст. Дар баробари ин нома ва мунозираҳо, ки дар достонҳои Ховарии Шерозӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ ҳамчун хатти ҳунарӣ истифода шудаанд, ба доираи андешаҳои худ кашида, мавқеи онҳоро муайян ва мушаххас намудааст.

Андешаву мушоҳида ва мулоҳизаҳои диссертант оид ба забон ва сабки ҳар ду шоир мавриди зикри маҳсус аст. Зоро онҳо дар баёни андешаҳояшон аз дороиҳои забони форсии тоҷикӣ хуб истифода намуда, ҳар ду шоир ба сабки ҳуросонӣ эҷод кардаанд ва дар баробари ин сабки инфириодии ҳудро доранд. Дар достонҳо аз санъатҳои зиёди бадеии лафзиву маънавӣ истифода шудааст.

Муаллиф дар бахши ҳулоҳои диссертатсия мухимтарин натиҷаҳои таҳқиқоти ҳудро дар 18 банд пешниҳод намудааст, ки ба таври қуллӣ нуктаҳои дорои аҳамияти илмиву назариявии рисоларо дар бар гирифтааст.

Дар маҷмуъ диссертатсияи ба дифоъ пешниҳодшудаи Ҷавҳарова М.О. бо методикаи нави таҳқиқ ва ҳалли вазифаҳои илмии пешгузошта фарқ намуда, муҳаққиқи пухтакор будани муаллифро нишон медиҳад.

Бо вучуди ин муваффақиятҳо баъзе камбудиҳо дар диссертатсия ба назар расиданд, ки бартараф кардани онҳо қиммати корро бештар менамояд.

1. Ӯнвонҷӯй дар боби аввали диссертатсия ишора мекунад, ки яке аз сарчашмаҳои достони Абдураҳмони Ҷомӣ Библия аст, аммо андешаҳояшро оид ба ин масъала мушаххасан асоснок накардааст.

2. Дар боби дуюм ҳангоми таҳлили ғояи достонҳо ба вижагиҳои ғоявии достони Ховарии Шерозӣ ки ғояи шии исноашари (12 имомӣ)-ро таблиғ мекунад, камтар таваҷҷӯҳ ва таҳлил намудааст.

3.Муаллиф дар таҳлили симоҳои марказии достонҳо (боби дуюм) зиёд таваққуф кардааст, аммо ба назари мо имкон дошт, ки ин масъаларо мушаххастар таҳлил намояд.

4.Диссертант фасли аввали боби сеюмро, ки “Муҳтаво ва устухонбандани достонҳои ҳамном ва монандиву фарқи онҳо” унвон дорад, ба таври сатҳӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор додааст.

5.Риояи тартиби ягона дар навиштану гузоштани аломатҳо, унвонҳои ашхос дар диссертатсия риоя нашудааст.

Камбудиҳои мавҷуда, албатта, ба мазмуну муҳтавои рисола халал ворид намекунад. Баръакс ислоҳи онҳо ба манфиати диссертатсия ва диссертант аст.

Автореферати диссертатсия, монография ва мақолаҳои чоп намудаи диссертант дар маҷаллаҳои номнависшудаи ВАК-и Россия ва Тоҷикистон мазмуну муҳтавои диссертатсияро инъикос карда, ба талабот ҷавобгӯ аст.

Диссертатсияи Ҷавҳарова Муҷибаҳон Одиловна дар мавзӯи «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ» дар сатҳи хуби илмӣ иншо шуда, ба талаботи Комиссияи олии аттесстатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ аст, муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯи ихтисоси 10.01.01- Адабиёти тоҷик мебошад.

Муқарризи расмӣ :

Восиева Р.Қ.

Доктори илмҳои филология, дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Нишонӣ: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Ф. Муҳаммадиева 31/1. E-mail: v.rukhshona@mail.ru Тел: +(992)23250 00

23.12.2019

Имзои доктори илмҳои филология,
дотсент Восиева Р.Қ.-ро таъсис мекунам.

Сардори ШК:



Наҷмудинов Ш.М.